

Такризи

мукарризи расмӣ ба рисолаи диссертационии Салимиён Озар Саидзод зери унвони “Мафхуми “ғам” ва омилҳои ғамбарангез дар маснавиёти Мирзо Абдулқодири Бедил” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10. 01. 01.- Адабиёти тоҷик

Дар адабиёти классикии форсу тоҷик мавзӯи ғаму андӯҳ ва ё нобасомонии қалбиву равонии инсонӣ аз мавзӯъхое ба ҳисоб мерафт, ки шоирон зимни муроҷиат бар тамомии мавзӯти зишархи хеш бавоситаву бевосита ва боҳосту ноҳост ногузир бад-он ручӯъ мекардаанд. Ғаму андӯҳ ва дилангезиву ихтилоҷоти равонӣ чун либоси дар тан ширешшуда ҳамвора ва дар ҳама ҳолат дар тани шоири ғампарвард буда ва доимо тану равони ӯро мавриди азобу шиканҷ қарор медодааст. Ҳанӯз Одамушшуарон шеъри порсӣ устод Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ, бо ин ки ҳаёти пурфараҳу бениёзоро аз сар мегузаронид, гирифтори ин ғамборагӣ гашта, ниҳо дардода буд, ки “Дар манзили ғам фиканда мафраш моем”. Ҳоҷа Ҳофиз ҳам, бо ин ки дар ҷабини нафсаши мухри бениёзиву қаноатро ҳак зада, бо тафоҳур аз нодорӣ “Мо обрӯйи факру қаноат набурдаем” гуфта буд, аз ҳӯҷуми ғам ба дод омада, изҳор дошта буд: “Ғами замона, ки ҳечаш қарон намебинам, Даво-ш ҷуз майи чун аргувон намебинам”.

Ғам бо ҷеҳраҳои гуногунранг ва бӯқаломунаи хеш ҳамвора дар сатри ҳаёли шоирон, ки ҳассостарин оғаридаи хилқатанд, ворид гардида, саҳифаҳои ашъори онро сиёҳу ғамолуд мекардааст. Ҳар сатри шоирони бузурги порсӣ, амсоли: Умари Ҳайём, Саноии Марвазӣ, Фариуддини Аттор, Ҷалолуддини Балхӣ, Саъдии Шерозӣ, Шайх Камоли Ҳуҷандӣ, Ҳоҷа Ҳофиз, Бадриддин Ҳилолӣ, Калими Кошонӣ ва даҳҳо дигар маснаднишинони сухани манзум машхуни ғаму андӯҳ ва сиғолиш дар баробари бадбахтиҳои заминиву кайвонӣ буда, манзараи бузургеро аз яъсу ноумедии инсон инъикос менамоянд. Яке аз ҳамин шоирон, ки дар ҳар сатри ҳаёл ва ҳар сафҳаи ангораҳои жарфаш ғам

чехранамой карда, афкори ўро пардаи торик мекашад, Мирзо Абдулқодир Бедили Дехлавӣ мебошад. Мирзо Бедил ба ҳайси яке аз хушкарҳатарин шоирони на танҳо сабки ҳиндӣ, кулли адаби порсӣ ва хотимаи шаҳомати сухани манзуми порсӣ, аз зумраи ғампардозтарин ва ғампарвартарин шаҳсиятҳои ҷаҳонӣ маҳсуб мешавад, ки тамомии анвои шеърияш мамлу аз мазмуни ғаму андӯҳ аст. Девони Бедилро метавон ғамномаи шеъри порсӣ унвон дод, чун сӯзу дард ва фифону фарёди рӯҳи инсонӣ дар он мақоми рафеъе доранд. Ин дар ҳолест, ки мазомини сӯзноқу қалбшикани Бедил то ҳанӯз ҳам қисман мармузу номакшуф мондаанд ва то ҳанӯз ҳам ба пуррагӣ пардакушо нашудаанд ва эҳтимол меравад, ки баъдҳо низ, то ба беканораҳои замон онҳо нокушода бимонанд. Аммо, бо вучуди мақоми баланде, ки мавзӯи ғам ва дилфиғорӣ дар девони Мирзо Бедил дорад, то ҳанӯз на дар адабиётшиносии хориҷ ва на дар даврони шӯравиву пасошӯравии тоҷик ин мавзӯи эҷодиёти ў мавриди таҳқиқоти илмӣ дар сатҳи як рисолаи диссертационӣ қарор нагирифтааст.

Дар робита бар ин метавон эътироф кард, ки рисолаи диссертационии унвончӯ ва шоири хушкилки тоҷик Салимиён Озар Саидзод, ки зери унвони “Мағҳуми “ғам” ва омилҳои ғамбарангез дар маснавиёти Мирзо Абдулқодири Бедил” ба анҷом расонидааст, аввалин кори таҳқиқӣ дар ин мавзӯъ ба ҳисоб рафта, дар ин маврид беназир аст. Рисолаи мазкур аз се бобу 15 фасл иборат буда, якъо бо қисматҳои муқаддима, хулоса ва китобнома фарогири 180 саҳифа мебошад. Қисмати асосии рисола, яъне муҳтавои бунёдии он 147 сағҳаро дар бар мегирад.

Дар муқаддима муаллиф мубрамияту зарурати таҳқиқот, дараҷаи омӯзиши мавзӯъ, ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқ, навғониҳои илмии таҳқиқ, сарчашмаҳои таҳқиқ, аҳаммияти илмӣ-назарӣ ва амалии таҳқиқ, нукоти

асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, коркард ва татбики амалии натоичи таҳқиқ ва сохтори диссертатсияро баррасӣ намудааст.

Дар қисмати мазкур муаллиф ҷиҳати баёни зарурати таҳқиқоти хеш иртиботи адабиёт бо илми равоншиносиро амри воеӣ шумурда, мавзӯи интихобнамудаи худро дар ҳитай илми равоншиноҳии адабӣ мегузорад. Ин андешаи унвонҷӯ комилан шоистаи дастгирӣ аст, чун мавзӯи гам дар эҷоди ҳар шоире, бе шак, алоқаманд бо қисмати равоншиносии адабиёт буда, муҳаққикон танҳо дар тамаркуз додани нуқтаи назари хеш дар қисмати равоншиносии адабиёт метавонанд муваффақ бар кушудани уқдаи дили шоирон бишаванд.

Барои таъйини дараҷаи омӯзиши мавзӯъ Озари Салимиён номгӯйи сарчашмаҳо, таҳқиқоти ду аспи охири мутааллик бар муҳаққикони хориҷиву тоҷикро, ки дар онҳо оид ба Мирзо Абдулқодири Бедил маълумоту таҳқиқот мавҷуданд, оварда, сутӯҳи ҳар яке аз онҳоро қиёсан баррасӣ менамояд. Аз номгӯйи сарчашмаҳо, ки дар қисмати китобномаи кор дарҷ гаштаанд, маълум мегардад, ки муаллиф баҳри таъйини чигунагии шинохти кудамо аз Мирзо Бедил қӯшишҳои ҷиддие намудааст. Дар таъйини дараҷаи омӯзиши Бедил ва эҷодиёти вай дар адабиётшиносии муосир унвонҷӯ таҳқиқоти адабиётшиносон ва файласуфонро як-як ба таври алоҳида оварда, арзиши илмии ҳар якеро вобаста ба ин мавзӯъ баррасӣ менамояд.

Боби якуми рисолаи диссертационӣ “**Баррасии ҷойгоҳи ғам дар адён, асотир ва илму адаб**” унвон дошта, фарогири се фасл мебошад. Дар боби мазкур зимни ҳар се фасл муаллиф оид ба ҷойгоҳи ғам дар адён ва асотир, дар таълифоти аҳли фалсафаву ҳикмат ва эҷодиёти шоирон таҳқиқот бурда, назари ононро роҷеъ ба ғам матраҳ намудааст. Дар ин боб муаллиф афкори ҳукамо ва файласуфон, амсоли Буддо, намояндагони равияҳои гуногуни фалсафаи Ҳиндӣ Бостон, файласуфони юнонӣ - Сукрот, Файсогурас, Афлотун, нуқоти сарчашмаҳои исломӣ, аз

кабили: Куръони Масил, тафсирхо, гуфтори аҳли ҳикмат ва ирфону тасаввуф, амсоли: Исҳоқи Киндӣ, Ибни Мускавейҳ, Ибни Сино, Насируддини Тусӣ, Имом Газзолӣ, сұханори шоирони порсӣ, амсоли: Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Ҳайём, Мавлоно Ҷалолуддини Балҳӣ, Ҳоҷа Ҳофиз, Гании Қашмириро оварда, чигунағии нұктай назарі онхоро нисбат ба мағхуми ғам маръӣ медорад. Дар ҳамин боб муаллиф ҳамчунин назарі донишмандони мүосири аврупо ва Шарқро дар иртибот бо ғам матраҳ менамояд, ки ин равиши ўбарои дарки амиктари илмии мағхуми ғам ёрӣ мерасонад.

Дар боби дувуми рисола – “**Мавзӯи ғам дар маснавиҳои Бедил**” унвончӯ дар чаҳор фасл вижагиҳо ва навъҳои ғамро дар жаҳри маснавии эҷодиёти Бедил баррасӣ намуда, ормонҳои ботинии шоирро дар робита бар инцизоботи қалбии вай мавриди нигариш карор медихад. Дар ин маврид муаллиф дар асоси маснавиҳои Бедил, монанди: “Ирфон”, “Муҳити аъзам”, “Тӯри маърифат” оид ба сувари ғам таҳқикот бурда, ғамро дар нигоҳ ба татавvuри он ба навъҳое, амсоли: раво ва нораво, писандида ва нописандида ва вобаста ба истикору тӯл ба гурезпазири гурезнапазир ҷудо намудааст, ки қобили таваҷҷӯҳ аст. Дар ҳамин боб унвончӯ дар ҳусуси изҳори назарі Бедил ба гузашта ақидаронӣ карда, онро дар ҳитай орои ирфонии шоир, ки муқайяд бар мавзӯоте амсоли ишқи азалӣ, ҳаҷру дурӣ аз маъшук мебошад, таъйин менамояд. Як чиз, ки дар ин бобат сазовори гуфтани аст, андешаи тасаллибахши Бедил аст, ки муаллиф онро хуб дарк кардааст, дар ҷосе ки мегӯяд: “Абулмаонӣ агарчи сӯзу гудоз дар фироки ёрро як ранҷи таҳаммулнапазир медонад, бо диди ҳакимона онро ба мояи тасаллӣ табдил медиҳад” [саҳ. 77].

Боби сеюми рисола “**Омилҳои ғамбаражез ва тоҷтиҳиноси онҳо дар маснавиҳои Бедил**” унвон дошта, дар он муаллиф дар гунҷои 8 фасли ҷудогуна мӯчиботу дастмояҳои буруз ва ҳастшавии ранҷхову кулфатҳои равониву қалбии инсонро дар асоси маснавиҳои Бедил мавриди пажӯҳиш

қарор медиҳад. Дар ҳар фасл муаллиф дар ковиш бар як омили ғамзо изхори назар карда, дар вуруд бар андешаҳои Бедил маҷмӯи ин авомилро иборат аз ноадолатиҳои иҷтимоӣ, ҳирсу тамаъ ва сарватпарастӣ, кирдорҳои ношонист; имтиҳоноте, ки инсонҳо дар бадали таҷоруби ҳаёт бад-онҳо гирифтор мешаванд; нодониву ноогоҳӣ, ки тухмаи ҷаҳолати инсонӣ ба ҳисоб мераванд; гирифторӣ бар анвои ишқ, вобастагии ғам ба тақдири одамӣ ва ҳамчунин ғамофаринии аҷз донистааст. Агарчи ҷуз аз авомиле, ки муаллиф зимни табиини мағҳуми ғам дар ашъори Бедил муайян кардааст, омилҳои дигарро низ дар ин маврид метавон пайдо кард (дар нигоҳ бар вусъати тафаккури Бедил), аммо он чӣ унвонҷӯ дар ин росто дарёфта, қобили пазиришанд. Авомили буруновардаи муаллиф на ки танҳо дар афкори Бедил, дар кулли ашъори буруновардаи муаллифи рисола шоистаи пазиришанд, чун он чӣ мояи дарёфтаҳои унвонҷӯ ҳамагӣ шоистаи пазиришанд, чун он чӣ мояи кулфату заҳмат ва бадравониву бадхолии инсонанд, дар ҳакикат иборат аз нукоти фавқуззикранд. Агарчи нукоти нишондодаи унвонҷӯ дар ҷаҳорҷӯби афкори ирфонии Бедил маръӣ гаштаанд, дар робита ба ҳаёти ҷоқеӣ ва иҷтимоӣ ҳам онҳоро метавон аз авомили ғамзо ҳисоб намуд.

Забон ва услуби баёни муаллифи рисола шоистаи таҳсин аст. Муаллиф дар кори ҳуд забони шевову равон, қобили дарк ва дар навбати ҳуд устуворро истифода намудааст. Агарчи мавзӯи рисола алокамандӣ бо шеъри Бедил – яке аз мушкилгӯтарин ва мураккабнавистарин суханварони адабиёти порсӣ дорад, дар матни рисола вожаҳои мушкилфаҳму муглақ умуман ба ҷашм намерасанд. Муҳокимарониҳо ва фаропеш овардани далелу бурҷонҳои мантиқӣ, шарҳи қобили таваҷҷуҳи амсилаи истишҳодӣ, яъне намунаҳои шеъри ҳусни корро дучанд намудаанд. Дар кор муҳтасаргӯйиву дақиқбаёнӣ, ки аз лавозими сабки илмии муосиранд, то ҳадди меъёр риоя гардидаанд. Зиёдатнависиву

зиёдатгуфторӣ, ки аз авомили мавзӯ́ситеz ба шумор мераванд, дар кор умуман мушоҳида намешаванд. Гоҳ-гоҳ ва ҷо-ҷое ҳам, ки нишоне аз тақрорсипарии муаллиф диде мешавад, он ҷашнорас ва ба муктазон мавзӯ́ аст ва бо мазомини зибахс иртиботи мантиқӣ дорад. Гузиниш ва корбурди бачову муносиби истилоҳоти илмӣ ва пайванд додани онҳо бо риштаи мавзӯ́ аз муҳассаноти кор маҳсуб хоҳанд рафт.

Ҳар боби рисола ва фаслҳои он аз ҷониби муаллиф бо натиҷагирии алоҳида ҳусни анҷом гирифта, дорои ҳулосаҳои мантиқӣ мебошанд. Ҳулосаи кор ҳам, ки дар 15 банд баррасӣ гаштааст, бо муҳтавои он ба пуррагӣ алокаманд буда, дар ҳар як банд натиҷагирии мантиқии муаллиф мушоҳида мешавад. Рӯйхатти адабиёти истифодашуда низ мутобиқат бо мавзӯи корро дорад. Фишурдаи кор ҳам бар тибки меъёрҳои илмии муҳтасарнамоӣи рисолаи диссертационӣ омода шуда. муҳтавои умумии онро пурра фаро мегирад. Дар фишурда 8 маколаи унвонҷӯ дарҷ гардидаанд, ки аз меъёри тавсияшуда зиёданд. Аз онҳо панҷто дар мачаллаҳои аз ҷониби КОА ФР ва КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пазируфташуда ва сето дар дигар мачаллаҳои ҷумҳурӣ ба табъ расидаанд.

Аммо, дар баробари мустаҳсаноту муваффақиятҳо рисолаи диссертационии Салимиён Озар дорои камбуҷҳои зерин низ мебошад. ки ислоҳи баъдии онҳо мӯчиб бар ҳусни дубораи кор хоҳад гашт:

Камбуди якум тааллук бар номгузории баъзе бобхову фаслҳо дорад. Аз ҷумла:

1. Агар дар унвони боби сеюми кор – “Омилҳои гамбарангез ва ғоятшиносии онҳо дар маснавиҳои Бедил” ибораи “ғоятшиносии онҳо” гирифта мешуд ва бар он унвони муҳтасари “Омилҳои гамбарангез дар маснавиҳои Бедил” гузошта мешуд, беҳтар буд. Чунонки аз муҳтавои боби мазкур диде мешавад, дар он аслан дар ҳусуси авомили гамзо дар

ашъори Бедил сухан ба миён рафтааст ва иловаи он чӣ дар боло зикр шуд, зиёdat аст.

2. Дар фасли шашуми боби сеюм унвони он – “Ишк ва гамхой мансуб ба он” бо муҳтавои кор пурра мувофиқат наменамояд. Агар мазкур бо “Ишк яке аз авомили гамовар (ё гамзо)” ё “Сӯзҳои унвони мазкур бо “Ишк яке аз воситаҳои гамбарангез” иваз мешуд, хубтар буд; равониву қалбӣ яке аз воситаҳои гамбарангез” иваз мешуд, хубтар буд; зоро дар он оид ба анвои гаме, ки мансуб ба ишқанд, сухан ба миён нарафтааст.

Камбуди дувум марбут ба маскангузинии бъзе фаслҳо мебошад. Чунончи фаслҳои ҳафтум ва ҳаштуми боби сеюм бо унвони умумии боби мазкур ва масъалагузории он мутобиқат надоранд. Ин ҳам, аслан, ба унвонгузории фаслҳои зикршуда марбут мебошад, зоро бо он унвонҳое, ки ин ду фасл доранд, робитай мантиқӣ миёни онҳо ва унвони боб гусаста мешавад.

Камбуди сеюм ба галатҳои услубӣ, имлӣ, китобатӣ ва техникии кор тааллук доранд, ки агарчи дар шумориш каманд, ислоҳи онҳо мӯчиби хусни кор хоҳанд гашт:

1. Дар матни рисола дар мисоле, ки аз Куръони Маҷид дар мавзӯи посухи Иблис бар Худо дар мавриди итоат накардан ба Одам оварда шудааст, бо нодуруст гузоштани аломати қавсайн ҳатои услубӣ ба амал шудааст: “Ман аз (Одам) беҳтарам” [рисола, сах. 14]. Дар ин оварда шудааст: “Ман аз (Одам) беҳтарам” [рисола, сах. 14]. Дар ин чумла бояд ибораи **аз Одам** дар аломати қавсайн гирифта мешуд, на танҳо вожаи **Одам**, зоро танҳо дар ин ҳолат ҳар ду шакли чумла услубан дуруст ба ҳисоб меравад. Дар шакле, ки муаллиф оварда, бо дар назар нағирифтани вожаи дохили қавсайн чумлаи “Ман аз беҳтарам” ҳосил мешавад, ки ҳато доштани он собит мешавад; ҳол он ки вазифаи аломати китобатии мазкур дар ин қабил чумлаҳо иборат аз он аст, ки дар сурати ҳондани ҳар ду шакл (яъне ҳам шакли муҳтасар ва ҳам бо дар назар гирифтани вожаи дохили қавсайн) ҳам маънӣ ва ҳам услуг ҳароб нашавад.

2. Дар кор баъзе аз исмҳои шахси арабӣ назири Муҳаммадсиддик бо як д-и охир омадаанд, ки ғалат аст [рисола, саҳ. 6]. Агар номи мазкур марбут бар ягон муҳакқики имрӯзи тоҷик мешуд, қабул буд, чун онро метавон бар шиноснома ё анъаноти имрӯз ҳавола кард. Аммо ин ном марбут бар муаллифи сарчашмаи адабӣ – “Шамъи анҷуман”, яъне Муҳаммадсиддики Ҳасанхон аст, ки дар кириллӣ ҳанӯз рӯйи чопро надидааст. Тибки қоида, дар баргардони номҳои арабӣ бар кириллии тоҷикӣ бояд сиҳхати имло риоя шавад.

3. Дар кор вожаи *rӯbarӯ* чанд боре ки омада, дар шакли ҷудойи сеҷузъа омада, ҳол он ки дар матни рисола ба муқтазои маънӣ бояд дар шакли як вожаи воҳид оварда мешуд [рисола, саҳ. 11, 13]. Ҳусусан дар феълҳои таркибии *rӯbarӯ gaştan* ва *rӯbarӯ shudan* ҷузъи номии ин феъл ҳатман якҷо меояд. Аммо ин қоида аз ҷониби унвонҷӯ риоя нагардидааст.

Ҳамчунин, вожаи *aҳammият* ҳам, ки қаблан нодуруст бо як ҳарфи **м** навишта мешуд, дар кор беташдид омадааст [рисола, саҳ. 47], ки фикр мекунам, риояи ташдид дар он саҳехтар аст.

4. Дар кор баъзан ҳатоҳои китобатӣ низ ба назар мерасанд. Яке аз инҳо марбут бар аломати вергул аст. Тибки қоида, дар пайвандакҳои таркибӣ қабл аз вожаи **ки** аломати вергулро намебояд гузошт. Аммо дар матни рисола дар пайвандаки *он гуна ки* (/ чи хеле ки), ки тобиши монандкунӣ дорад, қабл аз **ки** вергул гузошта шудааст, ки ғалат аст [рисола, саҳ. 51]. Шояд аслан қабл аз пайвандаки **ки** гузоштани вергул ғалати мантиқӣ набошад, аммо дар нигоҳ бар дастури имрӯзии забони тоҷикӣ, ки тибки он дар байни аҷзои пайвандакҳои таркибӣ гузоштани вергул мумкин нест, аз ҷониби муаллифи рисола риоя накарданӣ ин қоида ғалати китобатии ӯро ба бор меоварад.

Вале бояд қайд кард, ки ҳатоҳои мазкур дар қиёс бо мустаҳсаноту муваффакиятҳои кор басо тираву ноҷизанд ва ба ҳеч ваҷҳ мӯчиботи

нақзу коҳиши корро ба бор намеоваранд. Ислоҳи онҳо дар мароҳили баъдии фаъолияти илмии муаллиф ҳам, масалан, ҳангоми дар шакли монографияи илмӣ омода кардани рисола имкон дорад.

Рисолаи диссертационии Салимиён Озар Саидзод зери унвони “Мафҳуми “ғам” ва омилҳои гамбарангез дар маснавиёти Мирзо Абдулкодири Бедил” дар сатҳи мутобик бо рисолаҳои диссертационӣ навишта шуда, ба талаботи умумии КОА ФР ва Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ аст ва муаллифи он сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10. 01. 01- Адабиёти тоҷик мебошад.

Доктори илмҳои филологӣ,
профессори кафедраи забони
тоҷикии Донишгоҳи давлатии
молия ва иқтисоди Тоҷикистон



Имзои Саидҷаъфаров О.Ш.-ро тасдиқ менамоям:
Сардори шӯъбаи кадрҳои ДДМИТ

Саидҷаъфаров О.Ш.

Раҷабов Б.С.

Нишонӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов, 64/14,
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон
Email.ru: Ozod_060374@mail.ru / Тел.: 909093184

“___” соли 2021